

**Ба Шӯрои диссертациони 6D.КOA-038
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17).**

Маълумот ва розигӣ

Ман, номзади илмҳои биологӣ, мушовири академии дараҷаи 1 - и шӯбаи рӯзонаи факултети биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Кароматуллои Қурбонали, мувофиқи банди 30-юми фасли 3-юми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертационӣ доир ба “Пешниҳод ва ҳимояи диссертатсияҳо” (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № таҳти 267) ба сифати муқарризи расмӣ баҳри пешниҳоди тақриз ба рисолаи диссертациони Сафармади Мирзоалӣ дар мавзӯи «Аломатҳои биоморфологияи топинамбур (*Helianthus tuberosus* L.) дар шароити водихои Кӯлобу Ҳисор», ки ба Шӯрои диссертациони 6D. КOA-038-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баҳри дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои биология аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 – Ботаника пешниҳод гардида буд, розигии худро медиҳам.

Мувофиқи банди 64, 65-уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертационӣ ва мувофиқи банди 35-уми Низомномаи мазкур бо мақсади таъмин намудани талаботи додани унвонҳою дараҷаҳои илмӣ ва дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ “Интернет” ҷойгир намудани маълумот, чунин маводҳои нашршудаи илмӣ худро пешниҳод менамоем:

Насаб, ном, номи падар	Кароматуллои Қурбоналӣ
Дараҷаи илмӣ, номгӯи соҳаи илм, ихтисоси илмие, ки аз рӯйи он диссертатсия ҳимоя шудааст	Номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01. - Ботаника
Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ мебошад (индекс, суроғаи электронӣ, телефон. Сомонаи расмӣ) ва вазифаи ишғолнамуда	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17 Телефон: (+992 -37) 221 62 25; факс: 227-15-10. E- mail: info@ tnu.tj Мушовири академии дараҷаи 1 - и шӯбаи рӯзонаи факултети биологияи ДМТ

<p>Рӯйхати интишороти муқарризи расмӣ доир ба мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи илмӣ (на зиёда аз 15 интишорот)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кароматуллои Қ. Арчевники бассейна реки Ширкент / Қ. Кароматуллои // “Кишоварз” Душанбе – 2018. - №3(79). С. 40-41. 2. Кароматуллои Қ. Анализ флоры бассейна реки Ширкент / Р.Б. Сатторов, Қ. Кароматуллои // “Кишоварз” Душанбе – 2019. - №1(81) С. 54-57 3. Кароматуллои Қ. Растаниҳои нафъовари дараи Ширкент / Қ. Кароматуллои // “Илм ва фановарӣ” Душанбе – 2019. - №1. С. 115-119 4. Кароматуллои Қ. Ҷангалзорҳои ксерофилии дараи Ширкент / Қ. Кароматуллои // “Илм ва фановарӣ” Душанбе – 2019. - №2. С. 64-70 5. Кароматуллои Қ. Марғзорҳои ҳавзаи дарёи Ширкент / Қ. Кароматуллои // “Илм ва фановарӣ” Душанбе – 2022. - № 4 С. 254-260 6. Кароматуллои Қ. Ҳолати ҷамоаҳои торони дабоғӣ <i>Polygonum Coriarium</i> Grig. дар ҳудуди резерватии биосферии Ромит / Қ. Кароматуллои, Ш.Ш. Камолов // “Илм ва фановарӣ” Душанбе – 2022. - № 2. С. 150-156
---	---

Мушовири академии дараҷаи 1-и

шӯбаи рӯзонаи факултети

биологияи ДМТ

Кароматуллои Қ.

Имзои Кароматуллои Қ.-ро тасдиқ менамоем:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Тавқиев Э.Ш.

24.10.22